

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 19.11.2020 №184**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1688/1-830	Клиникаи Пажӯишгоҳи акушери гинекологи ва перинатологияи Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маснуоти сантехники, маҳсулоти қолинӣ, масолеҳи сохтмони, молҳои барқи, нарм ва хочаги	Номгуй	60	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1689/1-831	МД «Маркази ҷумҳуриявии клиникаи беморҳои дил»	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1690/1-832	Маркази матбуоти ВМ ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизотҳои техники ва қисмҳои эҳтиётӣ барои компютер	Номгуй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1691/2-480	РИР н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ автомобили	Номгуй	70	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1692/2-481	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ автомобили	Номгуй	37	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1693/2-482	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Кисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгуй	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1694/3-65	МДТ Коллечи тиббии ҷумҳурияви	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд	Тайер намудани овезаҳо	Тибқи дархости ташкилоти харидор		Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низоми хариди <a href="http://eprocurement.gov.tj">http://eprocurement.gov.tj</a>
1965/9-305	РИР н. Фирдавси	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равангҳои молидани	Номгуй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муқарраршуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

